




## 2. Ҳуқуқ ва ўҳдадорихои тарафҳо:

### 2.2. Муассиса вазифадор аст:

- муассиса ўҳдадор аст, ки хизматрасониҳои тиббии музднокро, ки дар бандҳои 1.1 нишон дода шудааст, иҷро намояд;
- ташхис ва табобати босифати «Бемор»-ро мувофиқи протоколҳои клиникаи тасдиқнамудаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намояд;
- нархномаи дар мувофиқа бо мақомоти дахлдор тасдиқнамудаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди истифода қарор диҳад;
- ба беморон, ба таври ройгон расонидани кӯмаки очилӣ ва таъҷилии статсионарино таъмин намояд;
- ба гурӯҳҳои аҳоли ва гурӯҳи бемороне, ки ба сифати шахсони дорои имтиёз эътироф шудаанд, тибқи Қоида хизматрасониҳои тиббиро таъмин намояд;
- нусхаи варақаи махсус ва ё чеки дастгоҳи хазинавии тасдиқкунандаи қабули пули нақдро ба муроҷиаткунанда супорад;
- аз нархнома арзиши доруворӣ ва маводҳои мавриди истифодаи тиббӣ, ки бо роҳи ёрии башардӯстона ё буҷа дохил шудаанд, кам намояд;
- ҳангоми хориҷ шудани бемор, аз ҳуҷҷатҳои тиббӣ иқтибос пешниҳод намояд;
- ҳисоботи алоҳидаи муҳосибавӣ ва омории хизматрасониҳои тиббии музднокро ба роҳ монанд.

### 3. Бемор вазифадор аст:

- арзиши хизматрасониҳои тиббии музднок пешниҳодшавандаро пардозад;
- талаботеро, ки барои дар сатҳи муносиб пешниҳод намудани хизматрасониҳои тиббии музднок ва гирифтани маълумоти зарурӣ мусоидат менамояд, таъмин намояд;
- қоидаҳои тартиботи дохила, ҳолати беҳдоштӣ ва техникаи беҳатариро риоя намояд;
- ҷиҳози ҳуҷраро эҳтиёт намояд, зарари моддии расонидашударо ҷуброн намояд.

### 4. Муассиса ҳуқуқ дорад:

- ҳангоми риоя нашудани яке аз қисмҳои банди 2-и Шартномаи мазкур ва хулосаи расмии комиссияи доимоамалкунанда, беморро пеш аз мӯҳлат ҷавоб диҳад;
- намуд ва мӯҳлати табобат зарурияти гузаронидани санҷишоти иловагиро муайян намояд.

5. Бемор ҳуқуқ дорад:

- маълумотҳоро оиди нархҳо ва ҳисоботи арзиши хизмати расонидашударо талаб намояд;
- барои иҷро накардан ва ё иҷрои номатлуби шартҳои Шартнома, ки сабаби зиён расонидан ба саломатии он гардидааст, тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуброни маънавию моддӣ талаб намояд;
- ҳангоми дар мӯҳлати муайяншуда иҷро накардани ўҳдадорихои «Муассиса», мӯҳлати нави хизматрасониро таъин намояд, кам намудани арзиши хизматрасонии пешниҳодшударо талаб намояд, иҷрои хизматрасониро аз тарафи дигар мутахассис талаб намояд.

6. Тартиби баррасӣ намудани баҳсҳо:

- даъво ва баҳс байни «Муассиса» ва «Бемор» бо мувофиқаи тарафайн, аз ҷониби комиссияи назорати тиббӣ, ё аз тариқи суд, тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал карда мешаванд;
- «Муассиса» барои иҷро накардан ва ё иҷрои номуносиби хизматрасонии тиббии музнок, бо далели иҷрои он ба «Муассиса» вобаста набудан ва дигар асосҳо, аз ҷавобгарӣ озод карда мешавад.

7. Пеш аз мӯҳлат қатъ намудани шартнома:

- ҳангоми аз тарафи «Бемор» иҷро накардани ўҳдадорихои Шартномаи мазкур, Муассиса ҳуқуқ дорад, ки ба тарзи яктарафа бидуни баргардонидани маблағи Шартнома онро қатъ гардонад;
- шартнома аз рӯи дигар асосҳои дар қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида қатъ карда мешавад.

8. Шартҳои иловагӣ:

- ҳамаи таъғирот ва иловаҳо ба шартномаи мазкур бояд дар шакли хаттӣ ва бо имзои шахсони намоянда ворид карда шаванд.

9. Суроғи ҳуқуқӣ ва имзои тарафҳо:

«МУАССИСА»

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

«БЕМОР»

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_